

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТИИ

шурои диссертационии 6D.KOA-010 -и назди Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон ба диссертасияи Олимҷонова Нилуфар Ваҳобҷоновна дар
мавзӯи «Ҳалшавандагӣ ва фазаҳосилшавии системаи Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}$,
 HCO_3^- - H_2O дар ҳароратҳои 273 ва 298 К», барои дарёғти дараҷаи илмии
доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D060600 «Химия»
(6D060601 – Химияи гайриорганикӣ)

1. Муҳиммияти мавзӯи. Таҳқиқи фазаҳосилшавӣ ва ҳалшавандагии
системаҳои химиявӣ дар асоси сохтани диаграммаҳои ҳолатии онҳо
натаҳо аҳамияти назариявӣ, балки аҳамияти илмӣ-амалӣ низ дорад.
Аксар равандҳои технологӣ ба ҳалшавӣ ва таҳшиншавии
(кристаллизатсияи) моддаҳои химиявӣ алоқаманд мебошанд. Бинобар ин
барои истеҳсоли моддаҳои химиявии даҳлдор аз манбаҳои табиии онҳо
донистани қонуниятҳои ҳалшавандагӣ ва фазаҳосилшавӣ дар системаҳои
химиявии даҳлдор зарур мебошад.

Диссертасияи Олимҷонова Н.В. ба таҳқиқи ҳалшавандагӣ ва
фазаҳосилшавии системаи обӣ-намакии сулфатҳо, гидрокарбонатҳои
натрий, калтсий ва алюминий баҳшида шуда, оиди комплекси фазагии
системаи мазкур ва зерсистемаҳои онро ташкилдиҳанд натиҷагири
гардида, диаграммаҳои фазавӣ, ҳалшавандагӣ (ҳолатӣ) сохта шудааст.
Системаи панҷкомпонентай Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}$, HCO_3^- - H_2O яке аз
қисмҳои таркибии системаи бисёркомпонентай Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}$,
 HCO_3^- , F^- - H_2O буда, қонуниятҳои фазаҳосилшавии дар кори
диссертационӣ ҷой дошта дар баробари аҳамияти назариявӣ инчунин
аҳамияти амалӣ ҳам дорад, ки он ба коркарди партовҳои моёни саноати
истеҳсоли алюминий (заводи алюминийи ш. Турсунзода) алоқаманд
мебошад.

Диссертасияи мазкур вобаста ба иҷрои нақшай мавзӯи
фармоиши «Ҳалшавӣ ва кристаллизатсияи намакҳо дар системаи
бисёркомпонентай иборат аз сулфатҳо, карбонатҳо, гидрокарбрнатҳо,
фторидҳои натрий, калий ва калтсий ташкилёфта» (рақами қайди
давлатиаш (№ КД 0119TJ00957 солҳои 2019-2023) дар кафедраи химияи
умумӣ ва гайриорганикии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С.Айнӣ омода гардидааст.

Мақсади асосии кори мазкур таҳқиқ ва муайянсозии
фазаҳосилшавӣ ва ҳалшавандагӣ дар системаи бисёркомпонентай обӣ-
намакӣ иборат аз катионҳои натрий, калтсий, алюминий ва анионҳои
сулфат, гидрокарбонат дар ҳароратҳои 273 ва 298К ва омӯзиши

параметрҳои концентратсионии фазаҳо дар шаклҳои геометрии майдонҳо, хатҳо ва нуқтаҳо мебошад.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертационӣ вазифаҳои зерин мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд:

- омӯзиши ҳолати системаи панҷкомпонентай таҳқиқшаванда ва зерсистемаҳои се ва чоркомпонентай онро ташкилқунанда бо таҳқики фазаҳосилшавӣ ва соҳтани диаграммаи сарбастӣ онҳо;

- бо истифода аз усули транслятсия муайянкунӣ дар асоси маълумотҳои мувозинатҳои фазагии системаҳои се ва чоркомпонента ва фазаҳосилшавӣ дар зерсистемаҳои таркиби системаи панҷкомпонента бо соҳтани диаграммаҳои комплекси фазагӣ ҷиҳати муқаррар намудани шаклҳои геометриӣ дар изотермаҳои 273 ва 298 К;

- таҳқики диаграммаҳои соҳташуда аз рӯи майдонҳои кристаллизатсияи фазаҳои алоҳида (барои системаҳои чоркомпонента) ва кристаллизатсияи якҷояи ду фаза (барои системаи панҷкомпонента) ва фрагментатсияи он;

- тариқи эксперименталӣ омӯзиш ва таҳлили натиҷаҳои таҷрибавии ҳалшавандагӣ ва соҳтани диаграммаҳои ҳолатии (ҳалшавандагӣ) системаҳои чоркомпонентай таҳқиқшаванда дар изотермаҳои 273 ва 298 К;

- таҳияи схемаи принсиپиалии технологияи тарзҳои ҷудокунии фазаҳои саҳти алоҳида дар асоси диаграммаҳои комплекси фазавӣ ва ҳолатии (ҳалшавандагии) зерсистемаҳои системаи бисёркомпонентай химиявии таҳқиқшаванда.

Навғонии илмии диссертатсия инҳоянд:

- омӯзиши ҳолати системаи панҷкомпонентай таҳқиқшаванда ва субсистемаҳои се ва чоркомпонентай онро ташкилқунанда ба роҳ монда шуда, диаграммаҳои фазаҳосилшавиашон соҳта шудааст;

- дар асоси маълумотҳои мувозинатҳои фазагии системаҳои се ва чоркомпонента бо истифода аз усули транслятсия аввалин шуда фазаҳосилшавӣ дар зерсистемаҳои таркибӣ ва системаи панҷкомпонента муайян карда шуда, миқдори шаклҳои геометрии он ёфта шудааст;

- бо истифода аз диаграммаҳои соҳташуда таҳқик ба роҳ монда шуда, майдонҳои кристаллизатсияи фазаҳои алоҳида (барои системаҳои чоркомпонента) ва кристаллизатсияи якҷояи ду фаза (барои системаи панҷкомпонента) фрагментатсия кунонида шудааст;

- аз рӯи натиҷаҳои эксперименталии ҳалшавандагӣ аввалин маротиба таҳқики изотермии системаҳои чоркомпонентай $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Al}^{3+}$ - $\text{SO}_4^{2-}-\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}||\text{SO}_4^{2-}, \text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$ дар 273 ва 298 К амалӣ гардида, диаграммаҳои ҳолатӣ (ҳалшавандагӣ)-и онҳо соҳта шудааст;

- аввалин маротиба дар асоси диаграммаи ҳолатии зерсистемаҳои системаи химиявии таҳқиқшаванда схемаи принсилии технологий тарзҳои чудокуни фазаҳои саҳти алоҳида аз партовҳои моеъи саноатӣ алюминий пешниҳод карда шудааст.

Муқаррароти асосии кори диссертационӣ, ки барои химоя пешниҳод шудаанд, инҳоянд:

- вазъи омӯзиши системаи химиявии панҷкомпонентаи Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+}\|\text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$ ва системаҳои чор- ва секомпонентаи онро ташкилдиданда, дар изотермаҳои 273 ва 298 К;

- натиҷаҳои бо усули транслятысия муайяншудаи фазаҳосилшавии системаҳои чоркомпонентаи Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+}\text{-SO}_4^{2-}\text{-H}_2\text{O}$; Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+}\text{-HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$; Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+}\|\text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$; Na^+ , $\text{Al}^{3+}\|\text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$; Na^+ , $\text{Ca}^{2+}\|\text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$ дар изотермаҳои 273 ва 298 К, инчунин соҳтори диаграммаҳои онҳо;

- натиҷаҳои бо усули транслятысия муайяншудаи мувозинатҳои фазагии системаи панҷкомпонентаи Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+}\|\text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$ дар ҳароратҳои 273 ва 298 К, инчунин соҳтори диаграммаҳои ҳолатии онҳо;

- натиҷаҳои омӯзиши ҳалшавандагӣ дар нуктаҳои нонвариантӣ субсистемаҳои Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+}\text{-SO}_4^{2-}\text{-H}_2\text{O}$ ва Na^+ , $\text{Ca}^{2+}\|\text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$ изотермаҳои 273 ва 298 К, инчунин соҳтори диаграммаҳои ҳолатии онҳо мебошанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии муаллиф дар таҳлили адабиёт, вазифагузорӣ ва ҳалли онҳо, таҳқиқоти эксперименталӣ, таҳлили натиҷаҳои ба даст овардашуда, ҷамъбости мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола иборат мебошад.

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Дар натиҷаи иҷрои рисолаи мазкур 26 мавод ба нашр расонида шудааст, ки аз зумраи онҳо: 2 – нахустпатент; 10 мақолаи илмӣ дар журналҳои тақризшавандаи рӯйхати КОА назди Президенти ҶТ (1-Scopus) ва ФР, 14 фишурдаи маърузаҳои конференсияҳои байналхалқию ҷумҳурияй мебошанд, ки он мукаммал инъикос ёфтани кори диссертатсиониро дар таълифот асоснок менамояд.

Дараҷаи асоснокӣ ва эътимоднокии натиҷаҳо, сатҳи рисола, мувофиқат бо ҳусусиятҳои таҳассусӣ. Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои ба даст овардашударо усулҳои муосири таҳлил, апробатсияи онҳо дар форум, симпозиум, конференсияҳои сатҳи байналхалқиву ҷумҳурияй ва нашри мавод дар маҷаллаҳои илмии соҳавӣ тасдиқ менамояд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз муқаддима, се боб, хулосаҳои умумӣ, 131 рӯйхати адабиёти истифодашуда дар ҳаҷми 147

саҳифаи чопи компьютерӣ тартиб дода шуда, аз 36 ҷадвал ва 42 расм иборат аст.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 2 ва 3-и тартиби меъёрҳои дарёфти дараҷаҳои илмӣ ва омодасозии диссертатсия, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 - июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилий мебошад. Натиҷаҳо ва нуктаҳои навини илмии барои химоя пешниҳодшуда саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

3. Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯи ихтисоси 6D060600 – Химия (6D060601 – Химияи гайриорганикӣ), ҳусусан:

-Банди 1 - «Муайянкуни характери боҳамалоқамандӣ байни таркиб, соҳт ва хосияти пайвастаҳои гайриорганикӣ» [боби II ва III];

-Банди 4 - «Омӯзиши табдилоти химиявӣ ва структуравӣ-фазавии пайвастҳои гайриорганикӣ дар зери таъсироти муҳталиф [ҳамаи зербобҳои боби II ва III] мувоғиқат мекунад.

4. Дар таҳқиқоти кори диссертационии Олимҷонова Нилуфар Ваҳобҷоновна истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъҳаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 16-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) гувоҳӣ медиҳад.

Ҳангоми аз ташхис дар системаи «Антиплагиат» гузаронидани кори диссертационии Олимҷонова Нилуфар Ваҳобҷоновна таҳти унвони «Ҳалшавандагӣ ва фазаҳосилшавии системаи $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}, \text{HCO}_3^- - \text{H}_2\text{O}$ дар ҳароратҳои 273 ва 298 К» муқаррар гардид, оригиналӣ 79,27% ва оригиналӣ автореферати кори диссертационӣ бошад 88,95%-ро ташкил медиҳад, ки ин ба талаботҳои «Низомнома» - и КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст.

Муҳимияти таҳқиқ тозагиҳои илмӣ, пешинаи таҳқиқ аҳамияти назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Олимҷонова Нилуфар Ваҳобҷоновнадар мавзуи «Ҳалшавандагӣ ва фазаҳосилшавии системаи $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}, \text{HCO}_3^- - \text{H}_2\text{O}$ дар ҳароратҳои 273 ва 298 К» таҳқиқоти ба итмомрасидай комил буда, ба талаботи Комиссияи олии атtestатционии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст.

Комиссияи эксперти диссертатсияи Олимҷонова Нилуфар Ваҳобҷоновнаро дар мавзуи «Ҳалшавандагӣ ва фазаҳосилшавии системаи $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}, \text{HCO}_3^- - \text{H}_2\text{O}$ дар ҳароратҳои 273 ва 298 К»

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси 6D060600 – химия (6D060601 – Химияи гайриорганикӣ) баррасӣ намуда, дар асоси банди 60 Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ

ҚАРОР ҚАРД:

1. Диссертатсияи Олимчонова Нилуфар Ваҳобҷоновна дар мавзӯи «Ҳалшавандагӣ ва фазаҳосилшавии системаи Na^+ , Ca^{2+} , $\text{Al}^{3+} \parallel \text{SO}_4^{2-}$, $\text{HCO}_3^- - \text{H}_2\text{O}$ дар ҳароратҳои 273 ва 298 К» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Ph.D) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D060600 – «Химия» (6D060601 – Химияи гайриорганикӣ) ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ-таҳқиқиашон ба ихтисоси 6D060600 – «Химия» (6D060601 – Химияи гайриорганикӣ) мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

– Абулхаев Владимир Ҷалолович доктори илмҳои химия, профессор, мудири озмоишгоҳи «Химияи пайвастагиҳои гетеросиклӣ» – и Инстититути кимиёи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

– Раҳимов Фарруҳ Қаюмович номзади илмҳои химия, дотсент, мудири кафедраи «Металлургия» – и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон номи академик М.С. Осимӣ.

3. Ба сифати муассисаи пешбар – «Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии металлургия»-и Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «Ширкати Алюминийи Тоҷик» тавсия карда шавад.

4. Барои чойигир намудани эълон оид ба ҳимояи диссертатсия дар сомонаҳои Муассиса ва Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон розигӣ дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳукуки дастнавис ва ирсол гардидани он ба суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи эксперти
доктори илмҳои химия, профессор

Раҷабов У.Р.

Аъзои комиссияи эксперти:
доктори илмҳои химия, профессор
доктори илмҳои химия, и.в. профессор
«01» 06. соли 2025

Курбонов А.С.
Мабатқадамзода К.С.